


КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО

МАОШИ АВВАЛ



ББК 82.3 (2 точик)+83.3(0)9

К-27

К-27. Маоши аввал. Кароматуллоҳи Мирзо,
– Душанбе: «Маориф», 2015, 14 сах.

Як силсила ҳикояҳои Нависандай халқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Кароматуллоҳи Мирзо аз ҳаёти тифлон ва хонандагони синни мактабӣ таълиф шудаанд. Ҷанде аз онҳо ҳоло манзури хонандагони арчманд мегарданд, ки хонданий, шавқовар ва пандомезанд.

Ҳикояи мазкур яке аз онҳост.

ISBN 978-99947-1-313-4

© «МАОРИФ», 2015

МАОШИ АВВАЛ

Қариб як ҳафта буд, ки Саидахола дар ҳавлӣ танҳо мезист. Писараш дар хидмати ҳарбӣ, келиншаш ба аёдати хешовандон рафта буд. Дирӯз бояд бармегашт, аммо аз вай ҳанӯз ҳам дарак набуд. «Кошӣ, соҳибони хона тезтар меомаданд, тобу тоқати хонабонӣ надорам», – мегуфт ба худ Саидахола.

– Ассалом, бибӣ, – духтари ҳамсоя – Ширинмоҳ як рӯймоли пур аз тухфаҳо дар даст ба ҳавлӣ даромад. Саидахола дар пешайвон, болои кӯрпача, нишаста, пилла ғоз мекард. – Янгаам аз Варзоб омаданд? – пурсид Ширинмоҳ.

– Не, бачам, ба янгаат чӣ кор доштӣ, дар вай рӯймолат чӣ дорӣ? – пиразан аз паси айнак бодиқҷат ба Ширинмоҳ нигарист.

– Савғо овардам.

– Аз кӣ?

– Аз акаашон.

– Бачам, ту гапҳои беҳуда нагӯй, келини ман ака надорад, вай як сафираи бекас.

– Намедонам, бибӣ, ана вай, муаллими нави мо Шокиров гуфтанд, ки Ҳадича ба он кас ҳоҷар мешавад, худашон ҳам ана дар ҳамин ҷо, дар пушти дар. Гуфтанд, ки Ҳадичаро гӯям наздашон барояд, – Ширинмоҳ бастаи тухфаҳоро гузошта, аз ҳавлӣ берун шуд.



– Ширинмоҳ, Ширинмоҳ, ист, духтарам! Ту чӣ гуфтӣ? Дурусттар гап зан, – пиразан риштаю сӯзашро як сӯ гузошта аз ҷой хест. Аз пушти дарвоза овози Ширинмоҳ ба ғӯшаш расид:

– Муаллим, Ҳадича набудааст.

– Дар хонаашон кӣ?

– Ҳушдоманаш.

– Кай меомадааст?

– Намедонам.

– Ҳайр, агар биёяд, ба вай ғӯй, ки як назди ман, ба мактаб биояд, интизор мешавам.

– Ҳуб шудааст.

Саидахола дарвазаро кушод. Ширинмоҳу муаллим хеле дур рафта буданд. Ӯ дарвазаро пӯшид.

– Ин гапи кучо-а? Кадом як муаллим ба келини ман савғо овардааст? – пиразан болои рӯймоли савғо ҳам шуд. Гиреҳҳо кушода намешуданд, ангуштони bemadorshadaи Саидахола аз ҳаяҷону изтироб melarzidand. Ӯ бо азоб рӯймолро кушод. Камзӯлчай махмал, оина, китоб, боз ким-чиҳои дигар... Ҳамаи ин савғо аз як марди бегона ба келини ӯ. Боз камзӯли махмал ҳам?! Келинаш ҳазл набудааст-ку. Гапи Dorfagim дар ҳаққи вай ғӯиё рост. «Саидачон, аз келинат эҳтиёт шав, хандаҳояш nocto,» гуфта буд ӯ. Дар ҳақиқат, аз rӯzҳои ба хидмати ҳарбӣ рафтани писари Саидахола авзои келинаш бечо. Ҳар rӯz ҷанд куртаи атлас мепӯшад, ба қошҳояш ӯсма мекашад. Пиразан ҳанӯз сар аз болои савғо

набардошта буд, ки овози Дорғабегим баромад.

– Биёед, ҳамсоя, – Саидахола бо азоб рост шуд.

– Омадам, Саидачон. Инҳо чӣ? – бо нӯги асо ба рӯймоли савғо ишора карда пурсид Дорғабегим.

Саидад-хола сир пинҳон доштани буд.

– Инҳо... - дигар чӣ гуфтанашро надонист ў.

– Инҳо, Саидачон, савғо ба келинат, аз як муаллими ҷавон, – гуфт Дорғабегим.

– Шумо аз кучо донистед, дугона?

– Аҳли деха ҳама аллакай медонанд. Ба ман Ширинмоҳ гуфт, муборак шавад.

Аз суханҳои Дорғабегим Саидахола моту мабҳут шуд. Наход Ҳадича ба писари вай хиёнат кунад? Номи муаллим чӣ буд? Шокируф? Саидахола ўро ба ин ҳолаш намегузорад. Худи пагоҳ ба мактаб даромада арз меқунад, ба ноҳия меравад... Вай, модари Баҳодур, зинда аст.

Пагоҳӣ муаллимон ва хонандагон дар саҳни мактаб ҷамъ омада буданд. Директор бо онҳо суҳбат дошт, Саидахола ба мактаб даромада омад. Туҳфаи дирӯз ба келини ўфиристодаи Шокиров дар тори сари пиразан буд. Ў асозанон ба хонандагону муаллимон наздик мешуд. Нигоҳи тааҷҷубомези ҳама ба ҷониби вай. Хонандагон пиқ-пиқ меҳандиданд. Директор низ аз гап задан бозистод.

Авзои Шокиров, ки паҳлуи муаллимон меистод,



бечо шуд. Ин кампир кист? Чаро либосҳои дирӯз ба Хадича фиристодаи ӯ дар дasti вай аст? Ё Хадича онҳоро пас гардондааст? Хуб нашуд. Акнун ачаб не, вайро дигар хел фаҳманд, беобрӯ шуданаш ҳам мумкин. Ин аз вачоҳати пиразан маълум. Ба Хадича кӣ мешуда бошад? Шокиров дар ҷояш истода наметавонист. Панҷаҳояшро ба ҳам фишурда, лаб ба зери дандон мениҳод.

Пиразан наздик меомад. Мӯйҳои ба докан сафеди сараш ҳамранги ӯ болои ҷашму абрувон ва рӯйи пурожангаш ҳамида буданд. Piразан аз ғазаб меларзид. Ӯ дар рӯ ба рӯи аҳли маҷлис истод. Бастаи тори сарашро ба замин ниҳода, гиреҳҳояшро ба ангуштони ларзонаш саросема кушод ва ҷизҳои даруни онро ба замин пошид.

– Истед, модар, шумо чӣ мекунед? – директори мактаб аз як лаби остини Саидахола дошта, ӯро аз назди ҳозирон ба канортар кашид. Муаллимон дар ҳайрат монда буданд.

– Чӣ гап, модар? – пурсид директор.

– Ҳозир, бачам, ҳозир ҳамаашро мегӯям. Агар арзамро нашунавӣ, ба ман ёрӣ нарасонӣ, худамро ана дар ҳамин ҷо, дар пеши назарат мекушам... – пиразан гапашро гум кард.

– Ширинмоҳ кучоӣ, Ширинмоҳ? – овози Саидахола меларзид.

Ширинмоҳ аз қатори ҳамсинфонаш баромада, ба пеши пиразан омад.

– Гүй, бачам, ин савғоҳоро кӣ ба келини ман фиристод? – пурсид пиразан аз ӯ.

– Муаллим, – гуфт ӯ.

– Кадом муаллим? – пурсид директор аз Ширинмоҳ.

– Муаллим Шокиров.

– Ман ба назди ана ҳамун Шокируфатон омадам. Кани, вай? Афташро ба ман нишон диҳед, – пиразан давом дод: – Келини ман як бор ба шавҳар баромадагӣ. Ӯ ба вай кӣ мешавад, ки савғо фиристодааст? Додар, ё ягон хеши дур? Худи ҳозир ба келини ман кӣ шуданашро гӯед... – нафас дар гулуи пиразан печид.

Акнун нигоҳи ҳама ба Шокиров дӯхта шуда буд. Муаллимон байни худ пичир-пичир гап мезаданд:

– Хадича катӣ вай хеле боз шинос, дар Душанбе ҳам онҳоро дида будам, – гуфт як муаллим.

– Ба шаъни муаллим иснод овард.

Занг зада шуд, хонандагон ва муаллимон ба дарс даромаданд. Дар саҳни мактаб Шокиров танҳо монд. Ӯ меҳост, ки ба модаршӯи Хадича ҳамаи гапро фаҳмонад. Аммо ӯ ба касе гӯш надода, бо қаҳру ғазаб аз мактаб рафта буд.

Директори мактаб сӯйи хобгоҳи муаллимон равон шуд. Фикру хаёли ӯ ба муаллими нав. Ба туфайли вай мактаб ноором, деха пурӣ гап шуда монд.

Баъзе муаллимон талаб доранд, ки муаллими навро аз кор озод кунанд. Дуруст мегӯянд. Имрӯз-фардо шавҳари Хадича аз хидмати ҳарбӣ ояд, гап боз қалонтар мешавад. Директор дар банди ҳамин хаёлҳо аз назди хонаи Шокиров мегузашт, ки садои ғамангези мусиқӣ ба гӯшаш расид. Касе танбӯр менавохт. Ўзроҳ бозистод. Садои танбӯр лаҳза ба лаҳза баландтар шуда, аз хонаҷаи хурди Шокиров то ба дуродур мерафт, дили кас маҳзун мегашт. Директор, мафтуни навои танбӯр, ба хонаи Шокиров даромаданашро нафаҳмид. Шокиров ба торҳои танбӯр ноҳун мезаду аз аксе, ки болои миз, рӯ ба рӯяш, меистод, ҷашм намеканд. Диагонаш пуроб мешуданд, нолаи танбӯр аламовартар мегашт. Шокиров дарди дилашро ба торҳои танбӯр холӣ карда, оҳи бадарде кашиду танбӯр дар даст аз ҷояш барҳост ва директорро дида даступо хӯрд. Директор бо Шокиров воҳӯйӣ карда, ба паҳлуи ўз гузашт. Акс ҳанӯз дар рӯйи миз буд. Аз он ду духтарчай фатиламӯй ба тарафаш нигоҳ мекарданд:

– Шинохтед? – пурсид Шокиров ба яке аз он духтарҳо бо ангушт ишора карда. Духтарча ба директор шинос намуд, вале ба хотир оварда натавониста, китф дарҳам кашид.

– Инакси Хадича аст, – фаҳмонд Шокиров.

– Хадича?

– Бале, инаш ҳоҳари ман, – Шокиров духтараки дуюмро нишон доду дигар сухане гуфта натавонист.



Дилшоду хоҳаракаш – Манижа падарашонро дар хотир надоштанд. Ў дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳалок шуда, модараш, ягона саробонашон, ки қариб ҳамеша бемор буд, аз олам гузашт. Онҳо – акаю хоҳар бесаробон, танҳо монданд. Як ҳавлии қалони бекас монду Дилшоду хоҳаракаш. Баъд онҳоро ба хонаи бачагони шаҳри Душанбе оварданд. Дар ин ҷо ба монанди Дилшоду хоҳараки ўбепарасторон бисёр. Ҳадича ҳам бепадару модар будааст. Дилшоду хоҳараш бо ўшинос шуданд, бо ҳам одат карданд. Ҳадича аз хоҳараки Дилшод – Манижа як дам ҷудо намегашт. Саҳни хонаи бачагон озодаю васеъ буду дарахтзор. Бачаҳо даводаву бозӣ мекарданд. Дар ҳамин мавридиҳо ҳам Ҳадичаю Дилшод ва Манижа бо ҳам мегаштанд. Ба хонаи бачагон як мураббияи нав омад. Вай Ҳадичаю Дилшод ва Манижаро ҳамеша бо ҳам дида боре пурсид:

- Дилшодҷон, Ҳадича ҳам хоҳари туст?
- Не, – ҷавоб дод Дилшод, vale пушаймон шуд. Охир, аз ин ҷавоби ў Ҳадича хеле маҳзун гашт, ҷашмони мисли ангури сиёҳи вай пурашк шуданд.
- Ҳа мегуфтӣ, намешуд! – хоҳараш ўро сарзаниш кард.

Аввалҳои тобистон буд. Онҳоро барои истироҳат ба як лагери пионерии Дараи Варзоб бурданд. Рӯзе ба сайри дара баромаданд. Онҳо то ҷоштгоҳ роҳ паймуда, ба дарунтари дара даромаданд. Ҷаҳ-ҷаҳи булбулон, хониши парандагон ба гӯш мерасид. Дар

баландиҳо ҳанӯз барф об нашуда буд. Аз оғӯши сангҳои барфолуд шамоли салқин мевазид. Офтоб аз назар пинҳон шуд. Сангҳои кӯҳ ба назар хона-монанд, калон-калон. Бачаҳо борхалтаҳои сафарӣ дар пушт, пеш мерафтанд. Ҷавонзани чехраҳан-доне, ки пеш-песи ҳама мерафту мӯйҳои тилло-рангашро шамол бо ҳавсалай тамом бозӣ медоронд, мураббия буд. Ногоҳ аз қадом як тарафи кӯҳ чанд сангпора ғелид. Санг ба санг бармехӯрд. Сангрезаҳо бисёр шуда, ба қаъри дара мефуромаданд. Мураббия болои санге баромаду дод зад:

– Бачаҳо, ба пушти танаи дарахтон гузаред. Зуд, зуд бошед, ба паси дарахтон!

Нидои мураббия акси садо дод. Бачаҳо аз санг-реза гурехта, саросема дар паси кундаи чинор ва ҷормағзҳои калон панаҳ мешуданд. Дилшоду Манижа ҳам тарафи дарахте давиданд, аммо Ҳадича наменамуд. Акаю ҳоҳар ўро диданд. Вай гӯё аз ҳодиса огоҳ набуд, ки дар поёни дара, дар лаби ҷӯй нишаста буд. Моҳичаҳо, сангрезаҳои пурчилои қаъри оби зулол хаёли вайро рабуда буданд.

– Ҳадича! Ҳадича!! Гурез, гуре-е-е-з!!!

Сангҳои бисёре рост ба тарафи Ҳадича меғелиданд. Манижа додгӯён сӯйи ўдавид. Назди Ҳадича расида, аз дасташ кашид. Вале худро аз фалокат раҳонида натавонист. Сангҳо ба сараш реҳтанд. Дунё ба назари Дилшод тира гашт, ҳеч ҷойро намедид. Вай аз ҷону ҷигар – аз ҳоҳаракаш ҷудо шуд.



Онҳо акнун ду нафар буданд – Дилшоду Хадича. Хадича аз Дилшод чудо намешуд. Онҳо акаю хоҳар гашта буданд.

Дилшод оҳиста сар боло карда, аз тиреза ба саҳни сермағали мактаб назар андохт ва пас ҳикояшро давом дод:

– Ман муаллим шудам, маоши аввал ҳам гирифтам. Орзу доштам, ки онро барои хоҳарам сарф кунам. Инро ба худи ў ҳам меғуфтам, аммо насиб накарда будааст. Ба хотири Манижа маоши авваламро ба дугонаи ў сарф карданӣ шудам, аммо... Ба ҳама асли гапро фаҳмондан душвор.

Рӯймоли савғо дар назди тиреза меистод. Директор аз паҳлуи Дилшод бархосту онро ба даст гирифт.

– Дилшодҷон, ҳамроҳи ман биё, – гуфт ў ва аз останаи дар ба берун қадам монд.

Дилшод аз паси директор мерафт. Онҳо аз пеши муаллимоне, ки барои муҳокимаи Дилшод ҷамъ шуда буданд, гузаштанд. Чашми ҳозирон аз директор канда намешшуд. Рӯймоли туҳфаҳои барои Хадича ҳаридай Дилшод дар дasti ў буд. «Чӣ, худи директор «савғо»-ро ба хонаи Саидахола мебарад?». Онҳо саҳв накарда буданд. Директор ҳамроҳи Дилшод ба хонаи Саидахола мерафт.

КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО

МАОШИ АВВАЛ

Муҳаррир	Амирхон Аҳмадхонов
Муҳаррири техникӣ	Робия Абдуллоева
Тарроҳ ва ороишгар	Фирдавс Давлатбеков
Рассом	Хусейн Чилаев
Хуруфчин	Суруш Зайниддинов

Ба чопаш 13.01.2015 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.

Қоғази бурандуд. Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопӣ 0,75.

Гарнитура Times New Roman Tj.

Адади нашр 5000 нусха. Супориш № 38/2015

Муассисай нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 98-552-89-89. E-mail: najmaddin64@mail.ru



9 789994 713134